

# ВАРАҚАИ ИТТИЛООТИ

## ВОХҮРИИ АЪЗОЁНИ ШАБАКАИ ТФД ОСИЁИ МАРКАЗӢ “CANDY”

Аз 21 то 22 апрели 2014 сол дар меҳмонхонаи курортии «Иссиқ-кӯл Аврора», дехаи Комсомоли вилояти Иссиқ-кӯли Ҷумҳурии Қирғизистон, воҳӯрии аъзоёни шабакаи ТФД Осиёи Марказ “CANDY” баргузор мегардад.

Чорабинии мазкур аз ҷониби гурӯҳи ташкилотҳои Осиёи Марказӣ дар ҳамкорӣ бо ташкилоти байналхалқии австриягии Hilfswerk Austria International дар чаҳорҷӯбай лоиҳаи «Рушди иқтисодӣ» дар Осиёи Марказӣ тавассути пешбарии ташкилотҳои тиҷоратии миёнарав (ТТМ) ва корхонаҳои хурду миёна (КХМ) дар соҳаи саноати ҳӯрокворӣ», ки дар доираи барномаи «Осиёи Марказӣ – Инвест Ш» - и Иттиҳоди Аврупо маблағузорӣ шудааст, ташкил карда мешавад.

Шабакаи ТФД дар Осиёи Марказӣ “CANDY” – иттиҳодияи ихтиёрии ғайрирасмии Ташкилотҳои ғайритичоратии ғайрихукуматӣ буда, ташкилоти қушод, ҷамъиятӣ, ғайрисиёсӣ ва ғайридаромад мебошад. Номи пурраи Шабака – “Шабакаи ТФД Осиёи Марказӣ - CANDY”, номи муҳтасар – “CANDY” мебошад.  
([http://www.agroinform.tj/?option=com\\_content&view=article&id=336](http://www.agroinform.tj/?option=com_content&view=article&id=336)).

Аз соли 2012 инҷониб Шабака аз тарафи ташкилоти байналхалқии австриягии Hilfswerk Austria International (HWA) дастгирӣ карда мешавад.

Мақсади баргузории воҳӯрӣ – муҳокимаи натиҷаҳои бадастовардаи фаъолияти Шабака ва коркарди тавсияҳо ва пешниҳодот оиди ривоҷ додан ба фаъолияти Шабака мебошад.

Дар воҳӯрӣ намояндагони ташкилотҳои Осиёи Марказӣ, ки расман дар кишварҳои худ ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд, дар татбиқи мақсад ва вазифаҳои Шабака ҳавасманд мебошанд, ширкат меварзанд.

Лоиҳа амалӣ мегардад:

Hilfswerk Austria International



Суроға: к. М. Турсынзода 156,  
Душанбе, Тоҷикистон  
Тел: (+992 37) 228 93 85  
aslanov@hilfswerk.tj  
www.hilfswerk.tj



Лоиҳа аз тарафи  
Иттиҳоди Аврупо  
маблағузорӣ карда  
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроғ: к. Адҳамов, хонаи 74  
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21  
[Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu](mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu)  
[http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index\\_tg.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm)

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири ҳешро пайванданд. Ҳамроҳ таин 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, ҳамзамон ғуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шаҳсири нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффакиятҳо ва арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятиҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблаги тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.

Ташкилоти байналмиллалии ғайридавлатии австриягии **Hilfswerk Austria International** дар мушорикати баробархуқуқи ташкилотҳои минтақавии Осиёи Марказӣ лоиҳаи сеюминро дар чаҳорҷӯбаи барномаи **ИА “Осиёи Марказӣ - Инвест”** ба амал оварда истодааст.

Тамоми ташаббусоти лоиҳаҳои ба амал оварда шудаистода дар давоми 5 соли паси ҳам дар гурӯҳи ягона иборат аз 6 ташкилоти минтақавӣ ва байналмиллалӣ ба рушди сектори коркарди меваю сабзавот, баланд бардоштани иқтидори рақобатпазирӣ ва содироти КХМ, инчунин ҳамгирии Осиёи Марказӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ равона шудааст.

### **ТАШКИЛОТҲОИ ШАРИК:**

**АЗИТ** (Ассоциатсияи зиёйёни илми- техникии Тоҷикистон) – ташкилоти ғайридавлатӣ ва ташкилоти ҷамъиятии ғайритиҷоратӣ, ки ба рушди ислоҳотҳои демократӣ ва кам кардани масъалаҳои камбизоатии одамон дар ҶТ ба воситаи истифодай самараноки иқтидори зиёйёни илмию техникӣ ва мустаҳкам намудани нақши соҳтори ғайритиҷоратӣ бо роҳи татбиқи барномаҳои иҷтимоӣ, аҳборотӣ, ҳамоҳангсозӣ, таълимӣ, машваратӣ ва барномаҳои рушд мусоидат менамояд.

**ИМКХМ** (Иттиҳоди миллии корхонаҳои ҳурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) – соли 1993 ба қайд гирифташуда ташкилоти ғайритиҷоратии аъзой мебошад, ки соҳторҳои соҳибкоронро ихтиёр ва майлу рагбатҳои доираи васеъ доштаи Тоҷикистонро муттаҳид менамояд. Фаъолияти асосӣ: ҳамоя ва пеш бурдани мақсадҳои соҳибкорон, хизматҳои машваратӣ, усули, таълимӣ ва аҳбороти барои соҳибкорон.

**Маркази МТМ (TES)** – ташкилоти ғайридавлатии Қирғизистон мебошад, ки мақсади асосиаш баланд бардоштани даромади аҳолӣ, ки фаъолияти кишоварзиро пеш мебаранд, ба воситаи таълим ва додани машварати баландсифат мебошад. Маркази TES – ташкилоти ғайритиҷоратии таълимӣ ва машваратӣ мебошад, ки аз ҷониби Ҳукумати Қирғизистон эътироф карда шуда соли 1999 аз ҷониби GTZ дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи Ҷумҳурии Ӯзбекистон таъсис карда шуда буд.

**ИЧМСХҚ** (Иттиҳоди ҷамъиятии муассисаҳои саноати ҳуроквории Қирғизистон) соли 2003 таъсис карда шуда айни ҳол шумораи зиёди корхонаҳои меваю сабзавотии Қирғизистонро муттаҳид менамояд ва соҳаи коркарди меваю сабзавот ва соҳибкоронро ба воситаи таъмин намудани фазои мусоид барои тиҷорат ва рушди бозори маҳсулоти коркардшуда рушд медиҳад. Иттиҳоди шасони ҳукуқӣ «**Иттиҳоди муассисаҳои меваю сабзавот**» ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритиҷоратӣ мебошад, ки дар асоси ихтиёрӣ ва ягонагии фикру ақидаҳои шахсони ҳукуқии истеҳсолкунандагон ва коркардкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ муттаҳид месозад.

Пажуҳишгоҳи қӯмаки иқтисодӣ дар назди Палатаи Савдои Австрия (**ПКИПСА**) (**WIFI**) – муассисаи қалонтарини Австрия ва Европо оид ба таълими иловагии таҳассусӣ, ки қисмати соҳтории Палатаи Федералии иқтисоди Ҷумҳурии Австрия мебошад. Дар маркиби ПКИПСА 9 пажуҳишгоҳ ва зиёда аз 80 филиалҳои дар кишварҳои гуногуни Авропо ҷойгир буда, дохил мешаванд. Зиёда аз 300 000 шитирокчиён ҳар сол 26 000 дар курсҳо ва семинарҳои ПКИПСА шитирок менамоянд. 12 000 омӯзгорони салоҳиятдор бо таҷрибаи корӣ дар муассисаҳои иқтисоди воқеи дар курсҳои ПКИПСА омӯзши мегузаронанд.

with funding from  
Austrian  
Development Cooperation

Лоиҳа аз ҷониби Агентии Австриягӣ  
оид ба рушд низ маблағгузорӣ карда  
мешавад

